

## **ШАРТҲОИ ОЗМУН ОИД БА «БЕҲТАРИН СОМОНАҲОИ ИННОВАТСИОНӢ»**

### **1. Ҳолатҳои умумӣ**

1.1. Тартиби мазкур баррасии лоиҳаҳои сомона («Беҳтарин сомонаи инноватсионии навроста (стартап)») ва сомонаи фаъоли инноватсионии ба озмуни «Беҳтарин сомонаҳои инноватсионӣ» пешниҳодшуда, талабот ба иштирокчиён, тартиби пешниҳод, меъёри арзёбӣ ва муҳлати баргузории озмуно ба низом дароварда, то анҷоми чорабиниҳои озмуни амал мекунад.

1.2. Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе

1.3. Зери мафҳуми “сомонаи инноватсионӣ” сомона-интернет сайте, ки бо истифода аз дастоварду навоариҳои муосири пехнологияҳои информатсионӣ коммуникатсионӣ (ТИК) сохта шуда, баҳри мусоидат ба ҳалли масъалаҳои мубрами шаҳрдорӣ, аз ҷумла, таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо дарназардошти рушду густариши соҳибкории истеҳсоли ва хурду миёна нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад.

1.4. Зери мафҳуми “Стартап” лоиҳаи мукаммали сомонаҳое, ки фаъолият баҳри истифодабарӣ омода мебошад ва бо истифода аз дастоварду навоариҳои муосири ТИК сохта шуда, ҷиҳати мусоидат ба ҳалли масъалаҳои мубрами шаҳрдорӣ нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад.

1.5. Матлабҳои пешниҳодшаванда:

- ба таври хатӣ дар формати А4, фотоалбом ва диг.;
- асосноккунии техникӣ-иқтисодии сомона ва элементҳои алоҳидаи он;
- муаррифӣ ва намоиши сомона бо истифода аз Power Point Presentation ва ё бевосита бо интернет тавассути Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ва диг. на зиёдтар аз 10 дақиқа.

### **2. Ҳадафҳои озмун**

2.1. Баррасӣ, муҳокима ва баҳогузории сомонаҳои инноватсионӣ аз нуқтаи назари навоариҳои ҷаҳони муосир аз нигоҳи технологияю техникӣ, шартҳои амалишавӣ ва муайян намудани ғолибони номинатсияҳои озмун.

2.2. Қадргардонии дастовардҳо дар ин самт ва интиҳоби лоиҳаи сомонаи «Беҳтарин сомонаи инноватсионии навроста (стартап)» барои истифодабарии минбаъда дар фаъолияти сохторҳои дахлдори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе.

### **3. Номгӯи ҳуҷҷатҳои ба довталабон пешниҳодшаванда**

3.1. Қарори Раиси шаҳри Душанбе “Дар бораи баргузории озмуни «Беҳтарин сомонаҳои инноватсионӣ»

#### **4. Шартҳои иштирок дар озмун**

4.1 Дар озмун шахсони ҳуқуқию воқеии ватанӣ, ки дар сохтани сомонаҳои инноватсионӣ ва татбиқи он барои хизматрасонӣ ба сокинони шаҳр муваффақ шудаанд ва ё лоиҳаи сомонаи инноватсиониро баҳри ҳалли масъалаҳои мубрами шаҳрдорӣ нигаронидаанд, пешниҳод менамоянд, иштирок карда метавонанд.

4.2 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъоли пешниҳодшуда бояд ҷавобгӯи талаботи зерин:

- барои шаҳри Душанбе пешбинишуда;
- аз ҷиҳати техникӣ амалишаванда;
- ба ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳимми шаҳрдорӣ, аз ҷумла, таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо дарназардошти рушду густариши соҳибқорӣ истехсолӣ ва хурду миёна нигаронида шуда;
- бо истифода аз дастоварду навоариҳои муосири ТИК сохташуда;
- аз ҷиҳати иқтисодӣ амалишаванда, бошад.

4.3 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъоли пешниҳодшаванда бо нишони роҳбари шахси ҳуқуқӣ ва ё нишони шахси воқеӣ ба Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе то 5 октябри соли 2021 ба суроғи шаҳри Душанбе, кӯчаи М.Қурбонов 25, ё суроғи электронии info@dsc.tj ирсол карда шаванд.

4.4 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол на дертар аз 20 октябри соли 2021 дар Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз тарафи муаллиф ба таври расмӣ муаррифӣ карда мешаванд.

Ба ҳар як муаллиф барои муаррифӣ 10-15 дақиқа вақт ҷудо карда мешавад.

#### **5. Тартиби муайян намудани ғолибон**

5.1 Комиссияи озмунӣ оид ба баргузорию озмуни «Беҳтарин сомонаҳои инноватсионӣ» корро дар асоси китоби бақайдгирии иштирокчиён ба роҳ монда, тамоми ҷаласаи баҳогузорию лоиҳаҳои пешниҳодшударо дар шакли протокол ба расмият мебарорад.

5.2 Комиссия бо пешниҳодҳо шинос шуда, ба онҳо аз рӯи сифатҳои зерин баҳогузорӣ менамояд:

- воқеияти қобили амал будани лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол;
- мавҷудияти навоариҳои техникӣ лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол;
- нишондодҳои иқтисодии лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол.

5.3 Муҳокима ва таҳлили дархостҳо ба таври озод сурат гирифта, довталабе ғолиби озмун эътироф мегардад, ки ба шартҳои озмун пурра ҷавобгӯӣ буда, лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъолро пешниҳод намояд.

5.4 Комиссия ғолиби озмунро дар асоси арзёбии меъёрҳо муайян менамояд. Дар сурати баробар будани овозҳо, овози раисқунандаи ҷаласа ҳалқунанда мебошад.

5.5 Баъд аз муаррифӣ расмии лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол ғолибони озмун то 1 ноябри соли 2021 муайян карда мешаванд.

5.6 Комиссияи озмунӣ метавонад лоиҳаи сомона ё сомонаҳоро, ки ба тартиби мазкур ҷавобгӯ нестанд, рад намояд.

## 6. Чамъбасти натиҷаҳо

6.1 Чамъбасти натиҷаҳои озмун санаи 10 ноябри соли 2021 баргузор мегардад.

6.2 Тибқи натиҷаҳои озмун ғолибон аз рӯи 4 номинатсияи зерин қардоронӣ қарда мешаванд:

- **Бехтарин сомонаи инноватсионии хизматрасониҳои давлатӣ;**
- **Бехтарин сомонаи инноватсионии иҷтимоӣ;**
- **Бехтарин сомонаи инноватсионии ҳамкорҳои давлатӣ-хусусӣ (аутсорсинг);**
- **Бехтарин сомонаи инноватсионии рушди соҳибқориҳои ватанӣ.**

## 7. Мукофотҳо

Ғолибони ҳар як номинатсия бо мукофотҳои пулӣ сарфароз қарда шуда, инчунин бо ғолибони он барои дар амал татбиқ намудани лоиҳаи пешниҳодгардида дар фаъолияти сохторҳои дахлдори шаҳрӣ, ҳамкорӣ қарда мешавад:

№		Маблағ барои як номинатсия	Шумораи ҷоизагирандагон (нафар)	Маблағи умумӣ (бо сомонӣ)
1	Ҷойи якум	20000	4	80000
2	Ҷойи дуюм	15000	4	60000
3	Ҷойи сеюм	10000	4	40000
	Ҷамағӣ		12	180000

## 8. Меъёри арзёбии сомонаҳои озмун

Ғолиби ҷоизаи Гран-при, ҷоизаи сомонаи инноватсионии «Сазовори тавачҷуҳи иштирокчиён» ва ҳар як номинатсия сомона ва ё лоиҳае доништа мешавад, ки соҳиби холи баландтарини умумӣ мувофиқи арзёбии меъёрҳои зерин мегардад.

8.1 Меъёри арзёбии сомонаҳо:

- 1. Муҳтаво:** дастрасии муҳтавои ҷолиб ва муфид барои тамоми ҷонибҳои манфиатдор. Иттилооти пурра оид ба фаъолияти лоиҳа ва ё ташкилот, сохторбандии (категоризатсия) бахшҳо, феврият ва танзими хабарҳои нав, сифат ва мантиқи маводи ҷойдошта, дастрасии иттилоот бо забонҳои гуногун (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ. Забонҳои дигар низ қобили қабуланд);
- 2. Тарҳрезӣ ё худ Дизайн:** ягонагии услуб дар саросари сомона, аслияти ороиш, хонданбоб, осонии роҳнамоӣ дар саҳифаҳои сомона. Гарчанде истифодаи тарҳҳои озодона дастрас дар Интернет қобили қабул аст, эҷоди тарҳи тоза аз ҷониби довталабон истиқбол мегардад;
- 3. Интерактивнокӣ:** мавҷудияти форумҳо, пурсишҳо, намудҳои гуногуни дарёфти андешаҳои истифодабарандагон сомона. Яъне, дастрасии замина

барои истиқболи иштироки фаъолонаи истифодабаранда дар гузаштан аз истеъмољкунандаи мухтаво ба шарикӣ боэътимоди таҳияву рушди он;

4. **Дастрасӣ новобаста аз замина:** имконияти дастрасӣ ба сомона новобаста аз намуди дастгоҳи муштарӣ. Масалан, компютери фардӣ, ноутбук, планшет, телефони мобилӣ. Инчунин дастрас будани мавод дар шабакаҳои иҷтимоӣ манзури ин меъёр мебошад.
5. **Фарогирӣ:** дастрасии номаҳдуди мавод ба истифодабарандагон бо шумули нафарони имконияташон маҳдуд.

8.2 Методикаи арзёбӣ дар Ҷадвали №1 оварда шудааст. Ҳайати комиссияи озмун бояд арзёбии худро шарҳ диҳанд.

*Ҷадвали 1: Меъёрҳои арзёбии Озмун*

Бахшҳо	Меъёрҳо	Тоҷикӣ	Русӣ	Англисӣ	Шарҳ
<b>Мухтаво</b> (холи аксар 10)	Пуррагӣ				
	Дастрасӣ (аз нигоҳи забонӣ, инфографикӣ, ва ғайра)				
	Мувофиқ ба макону замон				
	Низоми пешниҳоди хабари нав				
	Мутобиқат				
	Эҳтироми моликияти зеҳнӣ				
<b>Тарҳрезӣ</b> (холи аксар 10)	Аслияти ороиш				
	Хонданбоб				
	Осонии роҳнамоӣ				
	Ягонагии услуб (сабк)				
	Худэҷодкунӣ				
	Эҳтироми моликияти зеҳнӣ				
<b>Интерактив-нокӣ</b>	Мавҷудияти форумҳо				

<b>Бахшҳо</b>	<b>Меъёрҳо</b>	<b>Тоҷикӣ</b>	<b>Русӣ</b>	<b>Англисӣ</b>	<b>Шарҳ</b>
<b>(холи аксар 10)</b>					
	Пурсиш				
	Имкони шарҳ гузоштан				
	Мавҷудияти пайвандҳо ба сарчашмаҳои дигар				
<b>Дастрасӣ новобаста аз замина (холи аксар 10)</b>	Мавҷудияти версияи мобилии сомона				
	Элементҳо ва менюи динамикӣ				
	Ҳамбастагӣ бо шабакаҳои иҷтимоӣ				
<b>Фароғирӣ</b>	Маълумоти чандрасонаӣ оид ба хизматрасониҳо				
	Хонданбоб (осонии матн новобаста аз имконияти ҷисмонии хонанда)				
	Чандрасонаӣ будани изҳори андешаи муштарӣ				

### **9. Маълумот дар бораи баргузорию озмун**

Маълумот оид ба баргузорию озмун ва натиҷаҳои он дар васоити ахбори умумӣ пойтахт ва сомонаи интернетии [www.dushanbe.tj](http://www.dushanbe.tj), инчунин бахшҳои он дар сомонаҳои иҷтимоӣ **Facebook** ва **Twitter** ҷойгир мегардад.